

## ХУЛОСАИ

Комиссияи экспертии Шӯрои диссертациони 6D.KOA-029 дар назди Донишгоҳи миллии Тоҷикистон оид ба диссертатсияи Назар Муъмин Абдучалол дар мавзӯи «Адолати иҷтимоӣ дар назария ва амалияи ҳаёти ҷамъиятӣ», ки барои дарёфти дараҷаи илмии доктори илмҳои фалсафа аз рӯйи ихтисоси 09.00.11 – фалсафаи иҷтимоӣ (илмҳои фалсафӣ) пешниҳод шудааст

1. Мавзӯи диссертациони Назар М. А., ки ба таҳқиқи масъалаҳои назариявӣ ва амалии адолати иҷтимоӣ бахшида шудааст, дар шароити муосири инкишофи Ҷумҳурии Тоҷикистон мубрам ба ҳисоб меравад. Инчунин, аҳамияту муҳимияти омӯзиши масъалаи мазкур бо амалисозии Ҳадафҳои Рушди стратегияи кишвар, ки барои дурнамо то соли 2030 пешбинӣ шудааст, бо роҳандозӣ шудани барномаҳои рушди иқтисодию иҷтимоии мамлакат тақозо мегардад. Сиёсати иҷтимоӣ дар аксари мамлакатҳои ҷаҳон, аз ҷумла дар Ҷумҳурии Тоҷикистон маҳз ба баланд бардоштани сатҳи некӯаҳволии мардум, муҳайё кардани шароити мусоид барои зиндагии арзанда дар асоси принципҳои адолати иҷтимоӣ нигаронида шудааст.

Дар таҳқиқоти диссертационӣ нуктаҳои илмие ба ҳимоя пешниҳод шудаанд, ки дар марҳилаи муосир ҳамчун наwgонии илмӣ арзёбӣ мешаванд. Дастоварду натиҷаҳо, хулоса ва тавсияҳои муаллиф метавонанд ҳамчун заминаи методологӣ дар ҷусторҳои минбаъдаи илмӣ барои танзими самтҳои асосии рушди иҷтимоии ҷомеаи тоҷикистонӣ, усулу воситаҳои татбиқу таҳкими принципҳои адолати иҷтимоӣ мусоидат менамоянд.

2. Диссертатсия ба талаботи бандҳои дахлдори Тартиби додани дараҷаҳои илмӣ, ки бо Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30-уми июни соли 2021, №267 тасдиқ карда шудааст, мувофиқ мебошад. Дар диссертатсия масъалаҳои фаро гирифта шудаанд, ки ба раванди ташаккули тасаввуротҳо дар бораи адолати иҷтимоӣ, зарурати таҷдиди концептуалӣ ва амалии таъмини адолати иҷтимоӣ дар шароити муосири ҷаҳонишавӣ, нақши сиёсати иҷтимоии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар татбиқи самараноки принципҳои адолати иҷтимоӣ дар ҷомеа ва арзёбии усулҳои татбиқи он алоқаманд мебошанд. Диссертатсия аз тарафи муаллиф мустақилона навишта шудааст. Он мазмуну муҳтавои аниқ ва мантиқи муназзами дохилӣ дорад. Натиҷа ва нуктаҳои навине, ки барои ҳимоя пешниҳод шудаанд, саҳми шахсии муаллифи диссертатсия мебошанд. Мазмуни автореферат ба мазмуни диссертатсия мувофиқат мекунад.

4. Мавзуъ ва мазмуни таҳқиқоти мазкур бо шиносномаи ихтисоси 09.00.11 – фалсафаи иҷтимоӣ, ки аз рӯи он ба Шӯрои диссертатсионӣ тибқи фармоиши Комиссияи олии аттестатсионии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 1-уми феврالی соли 2022, №38шд ҳуқуқи қабули диссертатсияҳо дода шудааст, мувофиқ мебошад.

5. Натиҷаҳои асосии таҳқиқот дар 1 монография ва 31 мақолаи илмӣ, аз ҷумла 19 мақола дар маҷаллаҳои тақризшавандаи Комиссияи олии аттестатсионии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ба таъби расонида шудаанд, ки онҳо фарогирандаи мазмун ва моҳияти диссертатсия мебошанд. Теъдоди маводи ҷопшуда ба банди 35-и Тартиби додани дараҷаҳои илмӣ, ки бо Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30-уми июни соли 2021, №267 тасдиқ гардидааст, мувофиқ мебошад.

6. Дар таҳқиқоти диссертатсионии Назар М. А. истифодаи мавод бидуни иқтибос ба муаллиф ё маъхаз мавҷуд набуда, ҳамаи сарчашмаҳои истифодашуда бо ишора ба муаллиф ё маъхаз тавассути иқтибос ба расмият дароварда шудаанд, ки аз риоя шудани банди 37-и Тартиби додани дараҷаҳои илмӣ гувоҳӣ медиҳад.

7. Дар рисолаи илмӣ ва дигар ҳуҷҷатҳои пешниҳоднамудаи Назар М. А. маълумоти ғайрисаҳеҳ дида намешавад.

Банди 61-и Низомномаи Шӯрои диссертатсиониро, ки бо Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30-юми июни соли 2021, №267 тасдиқ гардидааст, ба роҳбарӣ гирифта, комиссияи пешниҳод менамояд:

1. Диссертатсияи Назар М. А. дар мавзӯи «Адолати иҷтимоӣ дар назария ва амалияи ҳаёти ҷамъиятӣ» барои дарёфти дараҷаи илмии доктори илмҳои фалсафа аз рӯи ихтисоси 09.00.11 – фалсафаи иҷтимоӣ (илмҳои фалсафӣ), ки ба Шӯрои диссертатсионии 6D.KOA-029 назди Донишгоҳи миллии Тоҷикистон пешниҳод шудааст, барои ҳимоя қабул карда шавад.

2. Муқарризи расмӣ аз рӯи диссертатсия шахсони зерин таъин карда шаванд:

Ҳомидзода Аслиддин – доктори илмҳои фалсафа, профессор, декани факултети таҳсилоти иловагии Донишгоҳи давлатии Хучанд ба номи академик Б. Гафуров;

Муминов Аҳмад Исмаилович – доктори илмҳои фалсафа, профессори кафедраи таърихи фалсафа ва фалсафаи иҷтимоии факултети фалсафаи Донишгоҳи миллии Тоҷикистон;

Рахимов Муҳсин Ҳусейнович – доктори илмҳои фалсафа, профессори кафедраи ҷомеашиносии Донишгоҳи техникии Тоҷикистон ба номи академик М.Осимӣ.


3. Ба ҳайси муассисаи тақриздиҳандаи диссертатсия – муассисаи давлатии таҳсилоти олии касбии «Донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи С.Айнӣ» таъин карда шавад.

4. Барои нашри эълон оид ба ҳимояи минбаъда ва чойгир намудани автореферат дар сомонаи Комиссияи олии аттестатсионии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон иҷозат дода шавад.

5. Барои чопи автореферат бо ҳуқуқи дастнавис иҷозат дода шавад.


**Раиси комиссия:**

доктори илмҳои фалсафа, профессор,  
аъзои Шӯрои диссертатсионӣ

 Зононов С.

**Аъзои комиссия:**

доктори илмҳои фалсафа, профессор,  
аъзои Шӯрои диссертатсионӣ

 Ахмедов С.

**Аъзои комиссия:**

доктори илмҳои фалсафа, профессор  
аъзои Шӯрои диссертатсионӣ

  
 Комилов Р.